

РИВОҶИ САНОАТ ТАРАҚҚИЁТИ ВИЛОЯТИ ЧИЗЗАХРО БА ЗИНАИ НАВ МЕБАРОРАД

Президент Шавкат Мирзиёев 10 феврал ба мақсади шинос шудан бо рушди иҷтимоиву иқтисодии минтақаҳо аз вилояти Чиззах боздид намуд.



Нуктаи аввали барномаи сафар ҳоҷагии фермери «Пахтакор элита уруғчилиги»-и ноҳияи Пахтакор гардида. Майдони ҳоҷағи 100 гектарро ташкил медиҳад. Дар 80 гектари он пахта ва галла, дар қисми боқимонда соя, сир ва юнча кошта мешаванд.

Дар қараёни сафар ба вилояти Сирдарё, ки моҳи октябри соли гузашта ба вуқӯъ пайваст, роҳбари давлат бобати истифодаи самарабахши заминҳо бинабар саҳро ва сохтмони хонаҳои саҳроӣ баҳри мусоидати фермерон ва қорғарон супоришҳо дода буд. Натиҷаи ин қорғоро метавон дар ҳоҷагии мазкур мушоҳида кард. Дар шафати боғҳои саҳроӣ ниҳолҳои тут, ангур, зироатҳои полизи ва лубӣёи кошта шудаанд. Аз маводи сабук хонаи саҳроӣ бунёд гардида, дар боми он панелҳои офтобӣ устувор карда шуданд.

Президент аз хонаи мазкур боздид ба амал овард ва бо оилаи фермер суҳбат кард.

Дар мулоқот бо шахсонӣ масъули сектори ҳоҷагии қишлоқ ва роҳбарони кластерҳои пахтаву боғандағи бобати баланд бардоштани ҳосилнокии, таъмини шугли аҳолии супоришҳо дода шуданд.

– Мо барои чӣ сарвати худ – заминро ба кластерҳо додем? Ба сабаби он ки ин заминҳо барои беҳбудии мардум истифода шаванд. Минбаъд кластерҳо бояд ба ислоҳот мусоидат намоянд ва сиёсати давлат бинабар қоғози додани бекорӣ дар минтақаи худӣ аз ҳисоби саноатӣ қунонидани ҳоҷагии қишлоқ, қушодани қорғонаҳо ва дастгирӣ намудани хонақорӣ татбиқ шаванд, – гуфт Шавкат Мирзиёев.

Тавре ки маъум аст, дар мамлақати

мо ба шаҳрвандони бекор қитъаҳои замин барои роҳ мондани кишоварзӣ пешниҳод шуданд. Ин қорғабинӣ бояд беш аз 13 ҳазор қавононро дар вилояти Чиззах бо қор таъмин намояд.

– Замоне ба одамон чундо карда додани ҳатто 1 гектар замин ғайримумкин буд. Ҳоло бошад мо 200 ҳазор гектарро барои ин мақсад чундо кардем. Чаро? То ки замин манбаи даромад баҳри мардум бошад. Акнун натиҷа аз қори хуби ҳар ду қониби вобаста аст, – гуфт роҳбари давлат.

Бобати таъмин сохтани манфиатдорӣ фермерон, татбиқ намудани нуқтаҳои пешрафти маҳаллаҳо супоришҳо дода шуданд.

Президент Шавкат Мирзиёев бо фаъолияти қорғона дар минтақаи озоди иқтисодии «Чиззах» шинос гардида. Пештар вилояти Чиззах минтақаи аз



чиҳати нишондиҳандаҳои истеҳсолоти саноатӣ ба сари ҳар нафар аҳоли дар сатҳи хеле паст қарор дошт. Алҳол саноат дар ҳар қадом ноҳия ҳамаҷониба инкишоф меёбад.

Ҳоли ҳозир дар минтақаи иқтисодӣ 27 лоиҳа татбиқ гардида ва тақрибан 5,3 ҳазор ҷойҳои қорӣ ташкил ёфтанд. Солҳои охир фаъолияти он вузъат пайдо кард ва дар ин қор қори тижорат хеле беҳтар шуд. Алҳол қорғона номгӯи зиёди молҳои саноатӣ истеҳсол менамояд.

Моҳи октябри соли 2022 дар минтақаи озоди иқтисодӣ қорғонаи қаннодӣ «Iruskop» ба қор шурӯъ кард. Роҳбари давлат қараёни технологӣ ва маҳсулоти онро аз назар гузаронид.

Дар ин қор бинабар таҷрибаҳои Русия, Туркия, Олмон ва Италия маҳсулоти қаннодӣ таҳти тамғаи «Deva» истеҳ-

сол қарда мешавад. Иқтисодии солонани он 12 ҳазор тонна маҳсулот мебошад. Тақрибан 100 нафар бо қор таъмин шудаанд. Барои ба истифода супурдани даврари дуом соли оянда овардани таҷҳизоти иловагии арзишашон 5 миллион доллар аз Олмон ва Туркия пешбинӣ шудааст. Дар натиҷаи он боз 550 ҷойҳои нави қорӣ ташкил хоҳанд шуд.

Боз як қорғонаи минтақаи озоди иқтисодӣ – қамъияти масъулиятшар маҳдуди «Master Building Products» аст. Вай соли 3 миллион адад ғӯла, фитингҳо ва маводи сохтмон истеҳсол мекунад. Тақрибан 600 ҷойи қорӣ ташкил гардида. Роҳбари давлат ба шоу-руми қорғона шинос шуд.

Қорғонаи муштаракӣ ўзбекистониву қуриёи «Global Optical Communication» метавонад соли 85 ҳазор километр маҳ-

сулоти кабеливу ноқилҳо истеҳсол кунанд. Дар ин қор 115 нафар қор мекунад. Президент дар қараёни боздид аз қорғона бобати баланд бардоштани дараҷаи худудикунонӣ, истеҳсоли маҳсулоти воридотиву содиротӣ тавсияҳо дод.

Алҳол дар минтақаи озоди иқтисодии «Чиззах» боз 14 лоиҳа татбиқ мегарданд, ки 5-тои онҳо соли равон ба истифода супурда хоҳанд шуд.

Президент Шавкат Мирзиёев аз филиали Донишгоҳи Федералии Қазон дар шаҳри Чиззах боздид ба амал овард.

(Давомаст дар саҳ. 2.)

Сурати Хидмати матбуоти Президенти Ҷумҳурии Ўзбекистон.

ШОҲАСАРҲОИ АДАБИЁТИ ЎЗБЕК БА ЗАБОНИ АРАБӢ ТАРҶУМА МЕШАВАНД

Ректори Донишгоҳи давлатии шарқшиносии Тошканд Гулҷеҳра Рихсиева дар Қоҳира бо ректори Донишгоҳи Айн-Шамси Миср Маҳмуд ал-Матинӣ мулоқот анҷом дод.

Зимни гуфтушунид ба роҳандозии ҳамқорҳои ду муассисаи таълимоти олии ва муайян намудани самтҳои пешломадони он тавачҷуҳи асосӣ дода шуд.

Ректор Маҳмуд ал-Матинӣ ба ташкили курсҳои қўтоҳмудлати донишҷўёни Донишгоҳи давлатии шарқшиносии Тошканд, ташкили сафарҳо ба Ўзбекистон чиҳати табодули таҷрибаи мутахассисони ин соҳа тавачҷуҳ зоҳир намуд.

Қонибҳо мувофиқа намуданд, ки шоҳасарҳои адабиёти ўзбекро ба забони арабӣ бо қумакӣ мутахассисони Донишгоҳи давлатии шарқшиносии Тошканд ва олимони мисрӣ – профессори факултети забон ва адабиёти Донишгоҳи Айн-Шамс Мағдӣ Маҳлуф, ки вай ба забони арабӣ китоби «Бобурнома»-ро тарҷума қардаст ва мудири кафедраи ҳамин факултет, доктори илмҳо Муҳаммад ал-Гибалӣ тарҷума кунанд.

Донишгоҳи Ал-Шамс, ки соли 1950 таъсис ёфтааст, яке аз бузургтарин муассисаҳои таълимоти олии Миср мебошад. Айни замон донишгоҳ дар қатори 800 муассисаи бонуфузи таълимоти олии қорғарон дорад. Донишгоҳ 19 факултет ва як донишқада дорад. Дар донишгоҳ зиёда аз 10 ҳазор омўзгор ба қариб 200 ҳазор донишҷўӣ маҳаллӣ ва хориҷӣ сабақ медиҳанд.

АИ «Дунё»,

шаҳри ҚОҲИРА.



МАТОЪҲОИ МАРҒЕЛОН – ДАР РЎЙХАТ

Ин рўйхатест, ки нишондиҳандаи ҷуғрофиёи маҳсулотро мадди назар гирифтааст ва бо иқдоми Садорати адлияи вилояти Фарғона бори нахуст дар ҷумҳуриамон роҳандозӣ гардидааст. Дар ин бора хидмати матбуоти ҳокимияти вилоят хабар медиҳад.

Бино ба ин манбаъ сифати ҳар як маҳсулоти ба ин феҳраст воридшуда, аз ҷумлаи атласу адраси Марғелон ва қорди Қўқанд, ҳангоми дар бозори маҳаллӣ ба фуруш гузоштан, инчунин содироти он ба хориҷи кишвар ягон иштибоҳро дар миёни соҳибқорон ба бор намеоваранд ва ҳамеша мавриди тавачҷуҳи харидорони худ қарор мегиранд.

Гуфта мешавад, ки аз истеҳсоли ҳамин номгӯи маҳсулот, ки бидуни рухсат сурат гирифтааст, қилағирӣ осон мегардад. Гузашта аз ин, алайҳи истеҳсоли ғайриқонунӣ он аз тарафи қорғонаи дигар фавран метавон қорҳоӣ зарурӣ пиёда кард.

Аз рўйхат гузаштани маҳсулот дараҷаи

рақобатпазириҳои онро низ ба чанд қарат меафзояд ва ба таври васеъ истеҳсол намудани он мусоидат мекунад.

Афзалияти дигаре, ки дар натиҷаи аз рўйхатгузарӣ ба даст меояд, содироти бештари маҳсулот ва таъмини таҳкими бренди он мебошад. Муҳимтар аз ҳама, маҳсулоте, ки аз рўйхат нагузаштааст, зери ҳимояи давлат қарор намегирад ва дигарон метавонанд нусхаҳои қалбакии онро худсарона истеҳсол кунанд. Аммо имконияти эътирозқунӣ дар муқобили он маҳдуд хоҳад буд.

Мирасрор АҲРОРОВ, муҳбири «Овози тоҷик».

Вилояти ФАРҒОНА.

НАТИҶАҲОИ АМАЛИИ НИЯТҲОИ НЕК

Сафари Президент ба минтақаҳо аз қониби мардуми мо ҳамеша гарму ҷўшон истиқбол қарда мешавад. Ин беҳуда нест, албатта. Охир, ҳар як сафар дар он худуд ба дигаргунӣ ва бунёдқорӣ роҳ мекушояд. Агар ғўем, ки сафари сарвари давлатамон ба Фарғона низ самарабахш шуд, хато нахоҳем қард.

Баръало дида мешавад, ки солҳои охир дар вилояти Фарғона дар ҳамаи соҳаҳо натиҷаҳои намён ба даст оварда мешаванд. Соли гузашта танҳо дар соҳаи хидматрасонӣ 1 611 объект ба маблағи 3,3 триллион сўм ба қор андохта шуд. Қорғонаҳои вилоят ба маблағи 786,4 миллион доллар маҳсулоти саноатӣ ва кишоварзӣ содир қардаанд.

Дар доираи сафари индафъини Президенти мо ба Фарғона қорғонаи насоси кластери «Global textile infinity» дар ноҳияи Қўштепа ба истифода дода шуд. Дар ин қор раванди пурраи парвариш ва қорқарди пахта ба роҳ монда шудааст. Ба маблағи 132 миллион евро заводи қалон барпо қарда шуда, таҷҳизоти заводи «Rieter machine works»-и Швейсария васл қарда шуд. Дар ин қорғона қариб 3000 нафар шаҳрвандони бекор бо қор таъмин хоҳанд шуд.

Бояд гуфт, ки ноҳияи Қўштепа то солҳои наздик ба минтақаи сурх дохил шуда, нишондиҳандаҳои пастӣ иқтисодӣ дошт ва ҳоло истеҳсоли маҳсулоти саноат дар ноҳия аз 1 триллион сўм гузашт. Қорғонаи бузурги истеҳсоли «Art soft ceramics» дар Қувасойи вилояти Фарғона иқтисодӣ тавлиди

худуди 3 миллион метри мурабаъ маҳсулоти гранити сафолиро дар як сол дорад. Ҳоло дар ин қор 350 нафар қорғарону мутахассисон қор мекунад. Азбаски сатҳи маҳаллӣ 100 фоизро ташкил медиҳад, молҳо нисбат ба хориҷӣ хеле арзонтар ба бозор бароварда мешаванд.

Ҳамчунин содироти 35 дарсади онҳо ба Русия, Қирғизистон ва Тоҷикистон дар назар аст. Ин дар навбати худ барои шаҳри Қувасой, ки як вақтҳо бо маснуоти қинии худ шуҳрат дошт, пешомади навро муайян мекунад. Умуман, ба қадом ноҳияи вилояти Фарғона равед, шоҳиди рушди ба худ хоси истеҳсолот, хунармандӣ, пешрафти саноат ва ё парвариши маҳсулоти ҳоҷагии қишлоқ, боғдорӣ мегардед. Масалан, Қўва бо анори мазд ном бароварда бошад, Олтириқ бо ангур қанди худ машур аст. Дар Марғелони қухан саноати абрешимӣ тараққӣ қардааст.

Марғелон, ки гавҳари водӣ аст, яке аз шаҳрҳои қадимист. Хунармандӣ дар Марғелон аз асри IX васеъ паҳн шудааст. Марғелон дар таърих ҳамчун шаҳри хунармандон низ маъруф буд. Таърихи ин шаҳр низ ба азҳуд қардани пиллапарварӣ аз қинҳои ва паҳн шудани он дар қорғарон рабт дорад. Матоъҳои абрешими дар ин қор духташуда на та-

нҳо дар мамлақати мо, балки дар бозорҳои қорғон ҳам баҳри баланд доранд.

Зимнан, саноати боғандағи ва шоҳибобӣ – дастгоҳҳои боғандағи низ аввалин бор дар ин шаҳр пайдо шуданд. Дар ин қор ягон намуди хунар нест, ки мардуми Марғелон машғул нашуда бошанд. Агар хоҳед, ки ашв ба матоъҳои зебо, нафис ва ба дидадон хосро, ки хунармандони Марғелон омода қардаанд, бубинед, растаҳои қўчаву бозорҳои шаҳрро як ба як давр занед. Он гоҳ даҳҳо адрас, банорасу бекас, атлас, абрешим, дўҳоба, ки аз рўи анъанаҳои миллӣ бофта шудаанд, мебинед. Шумо ба эҷодқориву офарандагии ҳалқ таъдид медиҳед.

Маркази сайёҳии «Қорвонсаройи абрешими тиллоӣ»-и Марғелон яке аз иншооти нава аст. Ин маскан дар ба қорғон тарғиб қардани хунармандӣ, салоҳияти сайёҳии Ўзбекистон аҳамияти муҳим дорад. Дар осёнаи якуми маҷмаа хўчраҳои хунарҳои мардумӣ аз қабилӣ қолинбоғӣ, гулдўзӣ, мисгарӣ мавҷуданд. Президент аз ин маркази сайёҳӣ дида қарда, ба қори хунармандони навро боз баланд дод. Фарғонагиҳо имрўзҳо бо мақсади бузурғ ва нияти нек меҳнат мекунад. Вазифаҳои, ки сарвари давлат дар қараёни сафар ба миён гузоштааст, дарҳои имкониятҳои навро боз менамояд, сармоя ворид месозад, қойҳои нави қорӣ таъсис медиҳад ва сатҳи зиндагии мардумро боло мебарад.

Дилбар МАМАҚОНОВА, депутати Палатаи қонунгузори Олий Маҷлис, узви фраксияи Ҳизби ҲДҶ.

РИВОҶИ САНОАТ ТАРАҚҚИЁТИ ВИЛОЯТИ ЧИЗЗАХРО БА ЗИНАИ НАВ МЕБАРОРАД

(Аввалаш дар сах. 1).

Ин донишгоҳ яке аз муассисаҳои қадимтарини таълими олии Русия ба шумор меравад ва номгӯии зиёди самтҳои таълимро дар бармегирад. Бахши чизаҳои вай соли гузашта қушода шуд ва ҳоли ҳозир дар он 325 нафар донишҷӯён таълим мегиранд. Умуман муассиса ба рои 1 ҳазору 88 донишҷӯ пешбинӣ гардидааст.

Дар ин ҷо бинобар 11 самт, аз ҷумла табобат, стоматология, фарматсия, биокимёи тиббӣ, журналистика, иқтисод, биология, забоншиносӣ, барномаи муҳандисӣ, низоми иттилоот ва технология, ҷараёнҳои технология ва автоматикунони истеҳсолот мутахассис тайёр мекунанд.

Роҳбари давлати мо барои ба муассисаҳо ҷудо кардани бинои иловагӣ ва вузъат додани имкониятҳои моддӣ-техникии он супоришҳо дод.

Президент Шавкат Мирзиёев бино ба масъалаҳои рушди саноат ва вузъат додани имкониятҳои манбаъҳои нави энергия дар вилояти Чиззах машварат баргузор кард.

Тӯли шаш соли охир бобати сомон додани корхонаҳои нави саноати вилоят тақрибан 5 миллиард доллар сармояҳо ҷалб карда шуданд. Дар натиҷа тақрибан 2 ҳазор корхонаҳои нави ташкил гардиданд, ҳаҷми истеҳсолот бошад, анқариб ду баробар афзуд.

Агар пештар маҳсулоти асосии саноати вилоят истеҳсоли нахи пахта бошад, минбаъд маҳсулоти баландтехнологӣ, аз ҷумла электротехника, нахи оптикӣ, автомобилҳо, воситаҳои мураккаби кимёӣ, маводди захираи энергетикӣ истеҳсол карда мешаванд. Дар сектори саноат 54 ҳазор нафар кор мекунанд. Содироти молҳои саноати вилоят 1,8 баробар афзуд ва ба 166 миллиард доллар расид.

Роҳбари давлат зарурияти коҳиш надодани ин суръат ва имконияти 14 фоиз зиёд кардани саноатро тақозо намуд. Таъкид шуд, ки барои ин мақсад 10 лоиҳаи бузург ба маблағи 750 миллион доллар ва лоиҳаҳои минтақавии саноат ба маблағи 580 миллион доллар татбиқ карда хоҳанд шуд. Онҳо 7,5 ҳазор ҷойҳои нави корӣ фароҳам меоваранд. Ҳамчунин тӯли ду соли наздиктарин дар Чиззах лоиҳаҳои бузург дар соҳаҳои автомобилсозӣ, металлургия сомон дода мешаванд.

Соҳтмон ва истеҳсоли маводи самарабахши энергетикӣ дар Чиззах соҳаҳои муттасил ривҷобанда ба шумор мераванд. Тӯли панҷ соли охир дар соҳаи мазкур 180 корхонаи нави сохта шуданд, 210 лоиҳа ба маблағи 900 миллион доллар татбиқ гардида. Аз ин ҳисоб ҳаҷми истеҳсоли маводи соҳтмон 10 баробар афзуд, воридот ба маблағи 110 миллион доллар аз худ гардид, содирот бошад, 7 баробар афзуд, ба 35 миллион доллар расид.

Захираҳои базалт дар вилоят 26 миллион тоннаро ташкил медиҳад, ин 25 фоизи захираи умумии тамоми вилоят мебошад. Ҳоли ҳозир истеҳсоли 7 намуди маҳсулоти замонавии харидоргир аз базалт азхуд карда шуд. 6 корхонаи ноҳияи Фориш бо ин кор машғул мебошад. Ҳамзамон дар ноҳияҳои Бахмал, Фаллаарал, Шароф Рашидов, Зомин, Зарбдор, Зафаробод, Фориш ва Янгиобод тақрибан 200 кони дорой захираҳои бузурги базалт, симон, керамзит, шиша ва дигар маҳсулоти минералӣ ҷойгирин мебошанд. Президент зарурияти ба онҳо ҷалб наладани соҳибкорон ва оғоз намудани истеҳсоли маҳсулоти харидоргиро таъкид кард.

Вазифаи гузошта шуд, ки соли равон 31 лоиҳа бинобар истеҳсоли маводи соҳтмон дар ҳаҷми 460 миллион доллар ба роҳ монда шаванд. Дар ҷараёни машварат ба масъалаҳои бехтар кардани таъминоти энергетикӣ эътибори махсус дода

шуд. Қайд гардид, ки дар вилояти Чиззах иқтисодии манбаъҳои нави энергия на камтар аз 2 ҳазор мегаваттро ташкил медиҳад. Аз ин ҳисоб иқтисодҳои энергетикаи офтобӣ дар ҳаҷми 207 мегаватт ба кор андохта хоҳад шуд. Баъди ба роҳ мондани наво истеҳсоли 236 миллион киловатт-соат энергияи электрӣ оғоз меёбад, ки талаботи иловагиро сарпӯш мекунанд ва 71 миллион метри мукабаб газро сарфа менамояд.

Аз ҷумла, дар Фаллаарал неругоҳи бузурги энергияи офтобии иқтисодӣ 220 МВт аз ҳисоби сармояҳои бевосита дар ҳаҷми 200 миллион долларӣ ширкати «Масдар»-и Амортар ба истифода дода хоҳад шуд. Соли оянда неругоҳи мазкур бо иқтисодии пурраш ба кор мебарояд ва 500 миллион киловатт-соат энергияи электрӣ истеҳсол мекунанд, ки он 20 фоизи талаботи минтақаро таъмин хоҳад кард.

Ҳамчунин имконияти устувор кардани панелҳои офтобии иқтисодӣ 5 МВт дар биноҳои соҳаи иҷтимоӣ ва муассисаҳои давлатӣ, ҳамчунин неругоҳи 15 мегаваттӣ дар иншооти минтақавии саноати ва соҳибкорон қайд гардид. Шароитҳои ҷолиб барои дар ҳоҷаҳои хонагӣ устувор кардани манбаъҳои нави энергетикӣ бо иқтисоди 8 МВт бунёд карда хоҳанд шуд. Ташаббусҳои соҳибкорон бобати соҳтмони неругоҳҳои офтобии иқтисодӣ 5, 10, 15 МВт барои эҳтиёҷоти худӣ дастгирӣ карда мешаванд.

Соли равон дар Зафаробод 2 неругоҳи хурди гидроэлектрии иқтисодӣ 2 мегаватт сохта хоҳанд шуд, ки соли ҷорӣ 2,4 миллион киловатт-соат энергияи электрӣ истеҳсол карда метавонанд. Яқчо бо Бонки рушди осиеӣ дар Фориш соҳтмони неругоҳи бузурги электрии офтобии иқтисодӣ 150 МВт оғоз меёбад. Ин неругоҳҳо баъди бо иқтисодии пурра ба кор даромадан 370 миллион киловатт-соат энергияи электрӣ истеҳсол мекунанд. Дар Чиззах маркази

когенератсионӣ сохта мешавад, ки ҳам гармӣ ва ҳам энергияи электрӣ истеҳсол карда метавонад.

Роҳбари давлат таъкид намуд, ки дар шабакаҳои электрии Чиззах таъкид зиёд аст, вай барои коҳиш додани онҳо ва баланд бардоштани самаранокии энергетикаи беш аз 4 ҳазор корхонаи минтақа супориш дод. Президент бо намоёндагони ҷомеаҳо, оқсақолон ва ҷавонони вилоят сӯҳбат кард. Онҳо дар бораи дигаргуниҳо, ки дар мамлакат ба вуқӯъ меоянд ва натиҷаи шароитҳои фароҳам овардашуда дар мисоли муваффақиятҳои ҳаёти ва меҳнати худ харф заданд. Роҳбари давлат таъкид ва ташаббусҳои онҳоро шунид, ба шахсонӣ масъул супоришҳои дахлдор дод.

Дар анҷоми машварат маросими ба кор даровардани се корхонаи нави «Есо Basalt Group» дар ноҳияи Фориш, «Mono Electric» ва «Super medical elements» дар минтақаи саноати «Чиззах» баргузор шуд.

Корхонаи нахустин имкон дорад аз базалт сола 5 ҳазор тонна лӯлаҳои композитӣ истеҳсол кунанд. «Mono Electric» маҳсулоти электрӣ дар 1,5 ҳазор номгӯӣ, «Super medical elements» бошад, 40 нави маҳсулоти таъиноти тиббиро истеҳсол мекунанд. Ба шарофати корхонаҳои мазкур зиёда аз 700 сокинон соҳиби ҷойи кори сердаромад мешаванд.

Дар маросим бо намоёндагони корхонаҳо аз тариқи алоқаи видеодӣ сӯҳбат баргузор шуд.

Президент Шавкат Мирзиёев тугмаи рамзиро паҳш карда, ба ҷаълияти корхонаҳои наво оғоз бахшид.

Бо ҳамин сафари Президент Шавкат Мирзиёев ба вилояти Чиззах анҷом ёфт.

Зиёдулла ЧОНИБЕКОВ,
Иқром АВВАЛБЕКОВ,
Абдуҷалол ҚАЙУМОВ,
мухбирони УЗА.

«ФАРЗАНДОМ ДАР ДУ РЪЗ ГҶЁ ДАҲ СОЛ КАЛОНТАР ШУДАНД»

Оре, ман Фозиантепро пазмон шудам. Хонандаи гиромӣ шояд таъҷуб кунанд, ки чаро мани сокини Тошканд ин шаҳри қариб 5 ҳазор километр дур аз он, ҳамсарҳади шаҳри Ҳалаби Сурияро пазмон шудам? Бале, то ин шаҳр расидан осон нест. Аввал бояд то Истанбул парида, аз аэропорти байналмилалии он аз тариқи аэропорти хатсайрҳои дохилӣ ба он шаҳр парвоз кард. Вақти парвоз 1 соату 45 дақиқа аст.

Бори аввал ба ин шаҳр омири моҳи майи соли 2011 рафта будам. Аз он вақт сола як, баъзан ду маротиба ба ин шаҳр сафар мекунам. Фозиантеп дар Туркия аз нигоҳи бузургии нуфуси аҳоли (беш аз 2 миллион нафар) дар ҷойи шашуш, аз лиҳози иқтисодӣ ҷойи дуомиро ишғол мекунанд. Дар ин ҷо саноати сабук хеле пеш рафтааст. Хусусан, соҳаи қалинобӯйӣ хеле раванк дорад. Воқеан, дар Ҳалаби соҳаи соҳибкорони фозиантепӣ ду корхонаи муштарак – Ургаз (Ургут – Газинтеп), Саг (Самарқанд – Газинтеп) ҷаълияти густурда доранд. Дар намоишгоҳи байналмилалии қалинобӯйӣ, ки беш аз 100 гектарро дар бар

чормағз, pista, анҷир, зардолу, тут ва монанди инҳо мураббову дигар маҳсулоти ширинро тайёр мекунанд.

Боғҳои набоботу хайвоноташ низ назир надоранд, боги истироҳати шаҳр, ҳатто ба китоби рекордҳои Гиннес шомил аст, гарчи васеъ набуда, дарозаш 17 километро ташкил медиҳад. Осорхонаҳои Фозиантеп ҳам аз музейҳои дигар шаҳрҳои Туркия ба қулли фарқ мекунанд. Масалан, ин ҷо музейи пул мавҷуд аст, ки қариб тамоми намунаи пулҳои рӯйи дунёро ҷамъ кардааст. Шаҳсан қалинобӯйӣ 100, 500-сӯмаи Ҳалаби, чанд нусхаи пули сомонии Тоҷикистонро дар он ҷо дидаам. Зери ҳар як пул таърихи он нисбати ғайбааст. Аксаронро ба дастаи пулҳои шаҳсан барои ман мароқангез буд. Дар паҳлуи ин осорхона ҳаммом, инчунин музейи зарфу асбобҳои ошхона низ ҷой гирифтаанд. Дар он ҷо намунаҳои қадимтарини қосау табақ, деғ, қошук ва амсоли онҳоро дидаан мумкин аст. Осорхонаи кошкорӣ аз музейҳои ноҳии дунё ба шумор меравад. Хуллас, дар бораи ҷойҳои диққати ин шаҳр метавон соатҳо ҳикоя кард.

риди истифода қарор мегирад. Дарвоқеъ, дар шаҳр беш аз як миллион фирориёни Сурия низ зиндагӣ доранд. Фозиантеп инчунин бо ду шаҳри бузурги Туркия – Қаҳрамонмараш ва Шонли Урфа (онро «Шаҳри пайгамбарон» ҳам мегӯянд) ҳамсоя аст.

Хуллас, шаҳри дилрабои Фозиантеп дар чорраҳаи таърихӣ шохиди бисёр воқеаҳои муҳим буда, аз гуфтугӯии тамаддуно ҳикоя мекунанд. 5-уми феврал бо духтарам ва набераҳо аз тариқи телеграмм гуфтугӯ кардем. Домодам аз Истанбул сӯйи Фозиантеп парвоз мекард. Набарагон хушӯл буданд, ки ниҳоят барфи аввалин боридаст.

Ҳабаи муҳиби субҳидами 6 ноябр моро «шоқ» кард. Маркази зилзилаи Фозиантеп, Телеканалҳои Би-Би-Си, CNN ва TRT аз муҳиштарини зилзила дар таърихи Туркия хабару гузоришҳо меодаданд. Аввалин хабар, ҳамин буд, ки деворҳои қалъаи таърихи «Гирдбодӣ» зилзила ба қосау фуру бурдааст. Оре, деворҳо боз барпо кардан мумкин. Аммо талафоти ҷонириҷи?

Ҳабаи тасаллибахшандае, ки аҳли оилаи мо он рӯз шунид, шукри Худо сихату



Қалъаи бостонии Фозиантеп, ки алҳол бар асари зилзила деворҳои шохӣ ҳурдаанд.

мегирад, аз тамоми дунё ва хоссаан аз Ҳалаби маркази истироҳат бо вариш машғул будам, турке омада, аз ман «Атеш варми?» (Ҷане, оташ (гӯгирд) дорӣ) гуфта пурсид. Баъди он, ки вай аз Ҳалаби бунданамои фарқид, гуфт, ки авлодони амири охири Бухоро дар ин шаҳр иқомат мекунанд ва онҳо дар бозори Чорсу дукони сӯзаниву кашиддӯзӣҳои бухорӣ доранд. Барои мани муаррих-журналист ин маълумот хеле ҷолиб буд. Ҳамон рӯз бо духтарам Малика ба бозори Чорсу рафтем ва баъди пурсуҷӯҳо ҳамон дуконро ёфтем. Мудири дукон хонуми хушқаду қомат Ҳабиба ва модараш (аслашон аз Ғиждувон) моро бо хушнудӣ пешуво гурифтаанд. Ҳабиба духтари писари Олимхон Саидҳодихон будааст. Бино ба нақли ӯ дар маҳалли Фозикенти шаҳр қариб 50 хонаводаи марбут ба авлоди амир ва ақраби ӯ зиндагӣ мекарданд. Онҳо соли 1980 Афғонистонро тарк намуда, ба Покистон мегузаранд ва аз он ҷо ба шаҳри Аданаи Туркия муҳоҷират мекунанд. Бо кӯмаки ҳукумати Туркия аҳли оилаи воясани амири Бухорои Фозиантеп бори иқомати доимӣ интихоб менамоянд. Аз Ҳабиба ду китоби, яке аз «Бухоро – гаҳвораи Туркистон», дигаре «Душманони Бухоро» бароям армуҷум шуд. Муаллифи онҳо амкаш Саид Мансурхон будааст. Мутаассифона, дар аснои сафари нахустин дидорбинӣ бо Саид Мансурхон насибам навушуд. Дар давоми сафари дувум шундаам, ки фаотидааст.

Ин китобҳо, албатта, саҳифаҳои ноҳандаи таърихи моро дарбар гирифтаанд. Аммо на ҳамааш ҳолисона аст. Албатта, ин мавзӯи махсуси мақолаи дигар мебошад.

Имконоти иқтисодии шаҳри Фозиантеп хеле бузург аст. Аэропорти бузурги замонавӣ дорад. Вобаста бо ҳодисоти ҷонибдорӣ Сурия, хусусан шаҳрҳои Ҳалаб (Алеппо) ва Идлиби ҳамҷавори Фозиантеп ин аэропорт барои бисёр сомонҳои байналмилалӣ хеле дастёр шуда, мав-

салолат будани фарзандонамон ва аз қабаати ҷоруми биносоати 04.20 дақиқаи поён фаромадани онҳо буд. Ҳаво 9 дараҷа сард будааст. Онҳо зуд худро даруни мошин задаанд. Гуस्ता шудани робитани телефонӣ қалби моро азият мебуд. Қош, наздик мебудему рафта, даста ёри дароз мекардем. Фуру рафтани биноҳои баландошонаи маркази шаҳроӣ дида, нигарони мо афзуд. Маълумоти дар бораи талафоти ҷонӣ, албатта ҳар қасро андӯхгин мекунанд. Баъд аз тамосҳои чандлаҳза мо таскин ёфтем, онҳо дар бағали ҷангалзор, даруни мошин будаанд.

Ҳолати ҷандирӯзаи онҳоро тасаввур кардан хеле мушкил аст. «Дар тӯли ду рӯз фарзандонам даҳ сол калон шуданд», – мегӯяд духтарам Маликабону. Дар ҳолати соати 12.35 дақиқаи 9 феврал зилзилаи давом мекард.

– Масҷиди маҷмуаҳои варзишӣ пур аз одам дар таъминот бо ҳуҷровори муаммоҳо ҳастанд. Мардум ғайр аз сабр дигар чора надоранд. Тадбирҳои ургутӣ Абдусамат Мансуров, ки дар мағозаҳои Тошканд қилинҳои Фозиантеп мефурӯшад, ба он ҷо бисёр раво мекунанд.

– Чанд соат пеш аз содир шудани зилзила ман аз он ҷо омадам. Ҳоло зуд-зуд бо ҳамкорони турк ва шиносҳо тамос мегирам. Оре, вазият хеле шадид аст, – мегӯяд ӯ. Мо ба онҳо сабр металабем.

Бале, имрӯз аҳолии сайёраи замин бо мардуми Туркияву Сурия ҳамдард аст. Ҳамаи мо ба кӯмак шифофт. Дар ин маврид мисраҳои беэволи Шайх Саъдӣ ба хотир мерасанд:

*Бани одам аъдои якдигаранд,
Ки дар офариниш зи як гаҳваранд.
Чу узве ба дард овард рӯзгор,
Дигар узвҳоро намонад қарор.*

Шоқаҳор САЛИМОВ,
журналист.

МАВЗЁҶОИ САНОАТИ ХУРДИ ҚАШҚАДАРЁ

Дар вилояти Қашқадарё дар давоми солҳои 2023-2024 ҳафт мавзёи хурди саноати ташкил карда хоҳад шуд.

Ин дастур тибқи қарори Президент аз 3-юми феввали соли ҷорӣ «Дар бораи ҷорибинҳои иловагӣ доир ба куллан ривоч додани вилояти Қашқадарё аз нигоҳи иқтисодӣ иҷтимоӣ дар солҳои 2023-2025 ва боз ҳам баланд бардоштани сатҳи шароити зисти аҳоли» ба амал татбиқ мешавад.

Минтақавии хурди саноати дар 7 ноҳияи вилоят роҳандозӣ мегарданд, ки дар рушди соҳаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоии қалам-

рав мусоидат хоҳанд кард. Ҳамчунин интизор меравад, ки иддае аз мардуми таҷҷоӣ бо ҷои кори доимӣ таъмин мешаванд. Ин мавзёҳо дар ноҳияҳои Дехқонобод, Қамашӣ (2 адад), Шаҳрисабз, Нишон, Қарши ва Ғузур сохта хоҳанд шуд. Барои онҳо дар маҷмӯъ 32,6 гектар замин ҷудо шудааст. Мавзёҳои нави саноати дорой 208 бахш (лот) буда, аз нигоҳи коммуникатсияи муҳандисии инфрасохтор дорой роҳҳои замонавии мошингард, оби ошомидани обёрӣ ва нури барқи доимӣ хоҳанд буд.

Шариф ХАЛИЛ,
хабарнигори «Овози тоҷик»
дар вилояти Қашқадарё.

ИНЪИКОСИ МУШКИЛОТИ ЭКОЛОГӢ ДАР ВОСИТАИ АҲБОР

Дар кишварамон ба масъалаи таъмини суботи экологӣ, фароҳам овардани шароити зарури барои муҳити мусоиди табии, истифодаи оқилона ва самараноки захираҳои табии, пешгирии мушкилоти экологӣ ва рафъи оқибатҳои манфии он таваҷҷуҳи ҷиддӣ зоҳир карда мешавад.

Дар Маркази матбуоти милли аз ҷониби Шӯрои еҷоржурналистони назди иттиҳодии оиди инъикоси мушкилоти экологӣ дар ВАО ва шабакаҳои иҷтимоӣ мулоқоти кушод ба амал омад. Ҷуноне таъкид гардид, дар натиҷаи афзоиши аҳоли, рушди илму техника ва талаботи инсон дар рӯйи замин як қатор мушкилоти экологӣ ба миён омадааст, ки имрӯз дар хусуси табии соф сукан рондан душвор аст. Дар рӯйи замин бешазорҳо ба ҷойи зиёд шудан, кам мешаванд, майдонҳои калони табии барои хоҷагии қишлоқ истифода бурда мешаванд, табиат ва ҳаво аз партов ва газҳои нуногун олула мешаванд. Ғайр аз ин, дар табии обҳезӣ, сӯхтор, тӯфонҳои ҷангу ғубор ва дигар ҳодисаҳои табии ба амал меоянд. Ҳамаи ин мувозинуати табииро вайрон мекунанд.

Мо шохиди муносибати манфии инсоният ба табиат мебошем. Дар натиҷаи таъсир ба табиат солҳои зиёд мушкилоти экологӣ ба вуҷуд меояд. Имрӯз на танҳо истеҳсоли маҳсулоти аарлосифат, балки зарар нарасонидан ба муҳити зист яке аз талаботи асосии корхонаҳои саноатӣ мебошад. Дар айни замон сазо кӯшиши ҳалли мушкилоти экологӣ тавассути ҷорӣ намудани технологияи камхарҷ, аз ҷиҳати экологӣ тоза, пайваста гузаронидани ҷорибинҳои хифзи табии ё тақими қонунгузорӣ дар ин соҳа барои ҳалли он кифоя нест. Баланд бардоштани маданияти экологияи аҳоли, муносибати оқилона ба муҳити зист, ташаккул додани хифзи захираҳои табии барои насли оянда омили асосии пешгирии мушкилоти экологӣ мебошад.

Дар инъикоси сиёсати экологӣ нақши ВАО низ қалона аст. Аз ин рӯй, консепсияи са-

Махфират МАМАҶОНОВА,
хабарнигори «Овози тоҷик».

ХАБАРҶО

АВТОБУСИ БЕ РОҶКИРО

Маълум, ки чанде пеш дар мавзеи Кӯйлиқи пойтахт боз як маҷмуи тиҷорати бузург – Food City ба истифода супурда шуд. Бо мақсади офаридаи қулайҳои иловагӣ ба аҳоли дар масъалаи нақлиёт аз ин маркази савдо то истгоҳи ҳафтуми метро, ки низ дар ҳамин ҳудуд воқеъ аст, хати нави автобус ба роҳ гузошта шуд.

Ин иқдом имкон медиҳад пеши роҳи тирбандиҳо дар атрофи бозори деҳқонии Кӯйлиқи андозае гирифта шаванд. Акун нақлиёти ҷамоати (автобус ва маршрутҳо) дар якҷанд самт, ки ҷониби бозори деҳқонӣ ҳаракат мекунанд, то маҷмуи тиҷорати дар боло ишорашуда роҳшонро давом медиҳанд. Автобуси, ки байни маркази тиҷорати Food City ва истгоҳи ҳафтуми метро ҳаракат мекунанд, ба равуқунан даҳо бепул хидмат мерасонад.

КӯМАКИ ГУМАНИТАРӢ БА ЧАБРИДАГОНИ ЗИЛЗИЛА ДАР ТУРКИЯ

Самолёти ҳарбии Вазорати дифоъ, ки ба вилояти Ҳатайи дар зилзилаи рӯзи 6 феврал аз Ҳама зиёд чабрдидаи Туркия кӯмаки инсонпарварона расонида буд, аз он тараф ҳоли барнагашт – дар борти худ 17 нафарро, ки дар шаҳрҳои Фозиантеп ва Шанли Урфа зиндагӣ мекарданд, ба шаҳри Тошканд эвакуатсия намуд.

Аз эвакуатсияшудагон 6 нафар шаҳрвандони Қирғизистон, 1 нафар Русия ва 11 нафар сокинони Ҳалаби мекунанд. Ҳаминро хотиррасон карданам, бо кӯмаки гуманитарӣ то имрӯз се ҳавопаймои ҷумҳурии мо ба Туркия парвоз анҷом дод. Аз ҷониби Вазорати дифоъ барпои

М. ШОДИЕВ,
мухбири «Овози тоҷик».

МАҚСАД – ТАЪМИНИ ШУҒЛ

Прокуратураи ҳарбии вилояти Наамангон бо ҳамкории Сирдоройи таъмини шуғл дар маҳаллаи Уйгуройи ноҳияи Поп қабули сайёр баргузор намуд.

Дар ҷорабини шаҳрвандон оиди масъалаҳои гуногун муруҷиат карданд, ки бештарашонро таъмини шуғл ташкил медиҳанд.

Баробари ҳамин, ба мақсади таъмин кардани шуғли ҷавонон ва аъзои оилаи хидматчиёни ҳарбӣ «Ярмаркаи ҷойҳои кори холӣ» низ баргузор шуд. Дар ярмарка 43 корхо-

наи ноҳияҳои Поп, Чуст ва Тӯрақӯргон бо 1347-то ҷойи кори холӣ ширкат варазиданд. Маълумотҳо, ки дар банер ва овезаҳо аз тарафи кордиҳандагон оварда шудааст, ба иштирокдорон қулайҳо фароҳам овард.

Шоҳида ДАМИНОВА,
хабарнигори «Овози тоҷик».

Ба муносибати 540-солагии Захириддин Муҳаммад Бобур

ЗАХИРИДДИН МУҲАММАД БОБУР ВА САҲМИ Ӯ ДАР ТАРБИЯИ ФАРЗАНД



Захириддин Муҳаммад ибни Умаршайх Мирзо, ки ба шахсияти ӯ дар кишвари мо арҷ мегузоранд, соли 1483 дар Андиҷон дида ба дунё кӯшоааст. Падараш Умаршайх Мирзо ҳокими Фарғона ва модараш Кутлуг Нигорхонум духтари ҳокими Тошканд Юнусхон буд. Бобур Мирзо тарбияи аввалро дар оила, зери парастори модари оқилаву фароғатли худ гирифт. Дар 12-солагии аз падар маҳрум гардиш, Модараш ба ҷойи падар мададгор ва парастори Бобур шуд ва фарзандашро аз илму санъат, давлатдорӣ ва ҳисоби мулкӣ салтанат бархурдор намуд. Модар ҳамеша ҳамсафар ва раҳбаради писар буд, дар парваршии истеъдоди ӯ саҳм мегузошт.

Бо тарбияи Бобур модарбузурги модарии вай Эсон-давлатбегим низ машғул буд. Дар «Бобурнома» вай чун зани оқила ва пухтакор, ки дар қорҳои давлатӣ низ бо ӯ машварат ва маслиҳат мекарданд, ёд карда шудааст.

Модарбузурги то ба воя расидани Бобур дар Андиҷон бо ӯ яққо зиндагӣ карда, ғазои илму маърифатро ба ӯ набаераш боз намуд. Бобур пайваста бо тадрис машғул шуда, дар аз худ кардани илмҳои замона дастболо гардиш. Аз бехтарин омӯзгорони мактаби дарборӣ илми фиҳр ва забонҳои форсӣ-арабии аз худ намуда, дар саркардагӣ низ маҳорат пайдо кард.

Бо яд қайд кард, ки модари Бобур Мирзо аз занҳои одӣ набуд. Вай қашироқи ва ҷасур буда, дар шароити ҳукмронии таассубӣ жарф ба дину оинҳои исломӣ тавонист, ки фарзанди худро аз ҷаҳми душманон дур нигоҳдорад. Аз овони хурдсолӣ модар навозишкорона ӯро «бабур» меномид ва дигарон низ ӯро пайравӣ мекарданд. Оиди ба Захириддин Муҳаммад додани номи Бобур дар «Тазриқи Рашидӣ»-и Муҳаммад Ҳайдар ба ҳамаи маъно ишора шудааст.

Бобур аз давраи ҷавонӣ то охири умр сарпараст ва сарвари аҳли илму адаб буд. Ӯ пайваста эҷод мекард ва дар 19-солагии рубоӣ ва ғазалҳои зиёда офарид. Вай муҳаббатӣ пок ва одоби идрокро тараннум намуда, доираи эҷодии худро ба 119 ғазал, 209 рубоӣ, зиёда аз 10 қитъа, аз 60 зиёда фарду 8 маснавий расонид. Девони Бобур 270 байтро дар бар мегирад. Қисми зиёди эҷоди Бобурро ғазалҳои ба забони тоҷикӣ навиштаи ӯ ташкил медиҳанд. Дар санъати мусикӣ ва ҳарбӣ низ навиштаҳо боқӣ гузошта, асарӣ мукаммал «Мубайин»-ро офарид, ки шарҳи қонунҳои шариятро дар бар дорад. Гарчанде тахту тоҷи шӯхӣ ва устодони зиёди дарборӣ дар қанор дошт, ӯ ҷилави тарбияи фарзандонашро ҳеч гоҳ аз даст намедод. Бинобарин, «Мубайин»-ро ӯ ба валиҳадони худ – Ҳумоюн ва Комрон чун дастури амал ва одобнома ҳадя намуд. Дар асари худ «Ҳатти Бобурӣ» вай алифбон арабиеро тахрир намуда, ба забони туркӣ мутобиқ сохт.

Асари беназири ӯ «Бобур-

нома» ба забони туркӣ чигатоӣ офарида шудааст, ки Алишер Навоӣ онро асос гузошта буд. Дертар он ба забони форсӣ-тоҷикӣ тарҷума шуд.

Бобур ҳамеша бо аҳли вузро ва надимони худ суҳбат орошта, чун шахси фарҳангпарвар ва донишманди замони худ ба аҳли маърифат арҷ мегузошт ва бо машварати онҳо қор кардандро авло медонист.

Рӯзгор дар ғарибӣ вази саломати ӯро коста, гирифтори мариҷиҳои пай дар ҳам кард. Бобур Мирзо дар ҳама рӯзҳои мушкул аз рӯи Хоҷа Аҳрори Вали, ки ба ӯ илҳоси баланд дошт, наҷот мегирифт. Ҳамин буд, ки ӯ асар «Валидия»-и Хоҷа Аҳрори Валиро тарҷума карда, дар мuddати хеле кӯтоҳ ба охир мерасонад. Бо қудрати илоҳӣ баробари ба охир расидани тарҷумаи асар, вази саломати ӯ ӯ низ беҳ мегардад. Ӯ дар 47-солагии дар шаҳри Аграи Ҳинд вафот кардааст.

Фикри зикри равшан, ободихоиву бунёдкорӣ, саҳаватпешагӣ фарҳангсолорӣ Бобур буд, ки дар оянда ин суллола дар риштаи ободгариву созандагӣ ва илмомӯзӣ-ву донишмандӣ мактабҳои худро таъсис дода, Бобуриёро машурӣ ҷаҳон гардонид. Номи Бобур чун давомдихандаи қори Амир Темур дар таърихи башар, замони салтанати вай чун давраи пурушӯкӣ тараққиёти таърих боқӣ монд ва бехуда нест, ки дар таърих ин давраро чун давраи тиллоии густариши илму фарҳанги Гурҷонӣ, Қурагонӣ, Муғлуҳои Бузург, Темуриён ё Бобуриён ба забон мегиранд.

Бобур Мирзо аз ҳар гӯша-ву қанори Хуросон ва Мовароуннаҳр устодони моҳирро даъват карда, инъомҳои бехтарин бар онҳо бахшид, то онҳо мураббӣи фарзандонаш бошанд. Барои зиндагонии бобурағати устодон ва фарзандон хонаҳои алоҳида ҷиҳозонида буд ва дар ин бора Гулбаданбегим дар «Ҳумоюннома» ишорае гузоштааст, ки гӯё ҳама зери назари падар анҷом пазируфтааст. Мувофиқи зикри Гулбаданбегим яке аз ин тоқчаҳои сӯйи Девонхона, ки дар тарафи қибла буд, нигаронида шуда буд, дуоим, сӯйи боғ, яъне Шарқ, сеюм сӯйи хонаи хаштбурҷа, яъне ҷануб, чаҳоруми рӯ ба рӯйи хонаи хашткунҷа, яъне сӯйи Шимол боз буд. Дар болои се хонаи боло, боз се болохона қад афрокта, хонаи аввал «Хонаи Давлат» ном доштааст, ки дар он нӯҳ асоби чангӣ овезон буд. Хонаи дуум «Хонаи Саодат» ном дошт, ки дар он ҷойнамоз, китобҳо, қаламдонии оби зарҳал давондашуда, ҷузвони зебо, маҷмӯи расмҳо ва ҳаҷазо нигоҳ дошта мешуд.

Ин сипахсолорӣ қомгору босаодат ҳазорҳо хунармандонро даъват намуда, асоби зиндагонии онҳоро муҳайё сохт, то ин ки дар салтанати худ барои аҳли фазл ва мураббӣи захматкаш муҳити эҷодкориву фарҳамандӣ фароҳам созад. Боғҳои дарбор ва берун аз он ҷойи таҳсил ва фароғати фарзан-

дон ва мураббӣи онҳо гардида, гузашта аз он, ҳазорон адибон ва физилон, хунармандон ва санъаткорон дар ин ҷо аз марҳамати ӯ баҳраманд гардидаанд.

Зери назорати устодони давр фарзандон ҳамчунин бозихи дӯстдоштаи худро бо бачагонӣ хонавода яққо бозӣ мекарданд. Занҳо низ дар дарбор ба тарбияи фарзандони худ машғул мешуданд ва ё баъзи лоллаву гул меоростанд. Дар ин гуна баъзо духтарон бо либосҳои мардона бозӣ кардандро дӯст медоштанд. Гулбаданбегим дар «Ҳумоюннома» дар қасри нави Комроншӯх баргузор гардидаани мусобақаҳои занона оид ба захиртарошӣ, чавғонбозӣ, тирандозӣ қайд кардааст. Ҳамчунин дар барои хунари навозандагӣ занҳо маълумот гирд овардааст.

Баъзан занҳо либосҳои Ҳиндӣ низ пӯшида мебаромаданд, ки нишонии хурмату эътирофи Ҳиндӣ маҳаллӣ буд. Бобур дар қалби кӯчаки онҳо аз хурдсолӣ одоби рафтори шоишта, дину диёнат, меҳру муҳаббатро нисбат ба аъзои оила ва халқи одӣ тарбия менамуд. Чун байни қору бори давлатӣ фурсате муносиб меомад, бо онҳо суҳбат мекард, роҳ нишон медод. Бо фарзандони қалонӣ ҳамеша ба вусити мактуб робита дошт. Ҷойе насаҳат, ҷойи дигар сарзанишро дарёф намедошт. Онҳоро бо саҳт-гири низ маломат мекард. Бахусус нахустфарзанди худ Ҳумоюнро бештар мазаммат мекард. Дар мактубҳои ӯ гоҳе аз шохбайтҳои бузургон ва гоҳе байтҳои худро ҷой дода, аз маслиҳатҳои судмандаш баҳраманд мекард. Дар яке аз мактубҳои падар Ҳумоюнро сарзаниш карда, «қоҳилӣ ба подшоҳӣ рост намеояд» меғӯяд ва байти зеро мегӯяд:

Ҷаҳонгире таваккуф барнаёбад,
Ҷаҳон онро бувад,
Ҷаҳон чун давомдихандаи қори Амир Темур дар таърихи башар, замони салтанати вай чун давраи пурушӯкӣ тараққиёти таърих боқӣ монд ва бехуда нест, ки дар таърих ин давраро чун давраи тиллоии густариши илму фарҳанги Гурҷонӣ, Қурагонӣ, Муғлуҳои Бузург, Темуриён ё Бобуриён ба забон мегиранд.

Фикри зикри равшан, ободихоиву бунёдкорӣ, саҳаватпешагӣ фарҳангсолорӣ Бобур буд, ки дар оянда ин суллола дар риштаи ободгариву созандагӣ ва илмомӯзӣ-ву донишмандӣ мактабҳои худро таъсис дода, Бобуриёро машурӣ ҷаҳон гардонид. Номи Бобур чун давомдихандаи қори Амир Темур дар таърихи башар, замони салтанати вай чун давраи пурушӯкӣ тараққиёти таърих боқӣ монд ва бехуда нест, ки дар таърих ин давраро чун давраи тиллоии густариши илму фарҳанги Гурҷонӣ, Қурагонӣ, Муғлуҳои Бузург, Темуриён ё Бобуриён ба забон мегиранд.

Фикри зикри равшан, ободихоиву бунёдкорӣ, саҳаватпешагӣ фарҳангсолорӣ Бобур буд, ки дар оянда ин суллола дар риштаи ободгариву созандагӣ ва илмомӯзӣ-ву донишмандӣ мактабҳои худро таъсис дода, Бобуриёро машурӣ ҷаҳон гардонид. Номи Бобур чун давомдихандаи қори Амир Темур дар таърихи башар, замони салтанати вай чун давраи пурушӯкӣ тараққиёти таърих боқӣ монд ва бехуда нест, ки дар таърих ин давраро чун давраи тиллоии густариши илму фарҳанги Гурҷонӣ, Қурагонӣ, Муғлуҳои Бузург, Темуриён ё Бобуриён ба забон мегиранд.

Фикри зикри равшан, ободихоиву бунёдкорӣ, саҳаватпешагӣ фарҳангсолорӣ Бобур буд, ки дар оянда ин суллола дар риштаи ободгариву созандагӣ ва илмомӯзӣ-ву донишмандӣ мактабҳои худро таъсис дода, Бобуриёро машурӣ ҷаҳон гардонид. Номи Бобур чун давомдихандаи қори Амир Темур дар таърихи башар, замони салтанати вай чун давраи пурушӯкӣ тараққиёти таърих боқӣ монд ва бехуда нест, ки дар таърих ин давраро чун давраи тиллоии густариши илму фарҳанги Гурҷонӣ, Қурагонӣ, Муғлуҳои Бузург, Темуриён ё Бобуриён ба забон мегиранд.

Фикри зикри равшан, ободихоиву бунёдкорӣ, саҳаватпешагӣ фарҳангсолорӣ Бобур буд, ки дар оянда ин суллола дар риштаи ободгариву созандагӣ ва илмомӯзӣ-ву донишмандӣ мактабҳои худро таъсис дода, Бобуриёро машурӣ ҷаҳон гардонид. Номи Бобур чун давомдихандаи қори Амир Темур дар таърихи башар, замони салтанати вай чун давраи пурушӯкӣ тараққиёти таърих боқӣ монд ва бехуда нест, ки дар таърих ин давраро чун давраи тиллоии густариши илму фарҳанги Гурҷонӣ, Қурагонӣ, Муғлуҳои Бузург, Темуриён ё Бобуриён ба забон мегиранд.

Забунисо ФАЙЗУЛЛОЕВА.

ҶАВОНОНИ ЗИЁД КАСБИ ОМУЗГОРИРО МЕПИСАНДАНД

Дар мамлакатамон шаъну шухрати омӯзгорон дубора барқарор мегардад. Баъзе омӯзгорон ба шароити нугувор ё камии маош ин касбу кори бошарафро тарк карданд. Аммо ҳоло вазъият куллан дигар шудааст.

Аз осори ниёкон маълум мешавад, ки дар ҳамаи давру замон шахси ба кори таълиму тарбия машғулро ҳамеша эҳтиром мекарданд ва барояш арҷ мегузоштанд. Дар ҷумҳурӣ бо ташаббуси Президент барои боло бурдани мақоми омӯзгор саъю кӯшиши зиёд ба харҷ дода мешавад ва ин боиси хурсандиву сарфарозии омӯзгорон шуд. Ҳоло маоши омӯзгорону мураббӣён беш аз пеш зиёд шуда, нисбати касбу кори худ онҳо дилгарми бештар пайдо мекунанд.

Ин ҷо мехоҳам як нуктаро тарҷеҳ диҳам. Сол аз сол теъдоди ҷавононе, ки дар ноҳияи Сӯх маҳз касби омӯзгориро интихоб кардаанд, рӯ ба афзоиш овардааст ва ин бешабад нест. Дахҳо нафар баъди хатми мактабҳои тахсилоти ҳамагонӣ ва коллеҷу литсейҳо ба муассисаҳои тахсилоти олии омӯзгорӣ дохил мешаванд. Аз ҷумла, як қисми донишҷӯёни Донишгоҳи давлатии Фарғонаро маҳз ҷавонони сӯхӣ ташкил мекунанд.

Ҳамсуҳбати ман Ситора Назарийён аст, ки мактаби тахсилоти ҳамагонии рақами 13-уми ноҳияи Сӯхро бо медали тилло хатм кардааст.

– Вақте дар толори Кохи фарҳанг шаҳодатномаи сурхро ба даст гирифтаам ва медали тиллоро овехтаам, тамоми вучудамро фаҳро фаро гирифтаам. Хеле хурсанд шудам, ки ба ҷунин дастоварди аввалин ноил шудам. Минбаъд низ барои фатҳи кул्लाҳои баланди донишу маърифат таллош хохам кард ва ба дастовардҳои бештар ноил хохам шуд. Хушбахтона, соли рақамӣ низ аз тарафи Президент ва ҳукумат барои ҷавонони ноҳия 500 квота ҷудо карда шуд ва яке аз ин квотаро ман ба даст овардам. Ҳоло донишҷӯям ва гӯш ба ҳарфи устодонам медиҳам, – иҷро мекорам ҳамсуҳбатам.

– Дар дил орзуи омӯзгор шуданро мепарваридам. Мехоҳам ба насли наврас аз забон ва адабиёти тоҷик сабақ диҳам ва дар тарғиби забону

маърифати ниёгонамон саҳми хешро гузорам. Одамушшуаро Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ бехуда нафармудааст.

Ҳеч ганҷе нест аз фарҳанг бех, То тавонӣ рӯй бар ин ганҷ неҳ! Аз хурдӣ ба китоб ва шеъру ирфон ҳаваси беандоза дорам. Ҷаза-лҳои зиёд ва порча аз достонҳои адибони тоҷикро аз ёд кардаам ва ба ин васила ҷазнаи лувғиямро ганӣ гардондам.

Ба гуфтаи ӯ дар дарсу машғулиятҳои амалии устодонаш борҳо такрор мекарданд, ки агар соҳибмаърифат шудан хоҳад, бояд бештар осори адибони мумтозу муосирро омӯзад. Дар акси ҳол омӯзгори хуб нахоҳад шуд.

– Гоҳе низ ҳастам, ки ашъори шоирони классики форсу тоҷикро олимони мамлоки гуногун бодикҷат меомӯзанд ва ба он пайравӣ мекунанд. Меғуфтанд, ки Ҳёт барин олим ва адиби маъруфи немис аз ғазалҳои Ҳофизӣ лисонулғайб илҳом гирифтааст. Падарам шифокор аст ва дар барқарор намудани саломати мардум заҳмат меканад. Модарам кидбону мебошад. Аввал мехостам шифо-

фокор шавам, вале зимни таҳсил фикрам тағйир ёфт ва дар оянда ба шогирдони мактаб аз забону адабиёт дарс хоҳам дод ва аз зиндагиву фаъолияти нобигаҳои он ба шогирдон нақл хоҳад кард, – қайд намуд Ситора Назарийён.

Ногофта намонад, ки бобоҳои падариву модариву аҳли зиёнд ва ҷунин муҳит барои соҳиби шаҳодатномаи аълоу медали тилло гаштанаш таъсири мусбат гузоштааст. Ситора меғӯяд, ки ҳамеша назди бобову падар эҳсоси масъулият мекунад ва таллош хоҳад кард, ки аъло хонаду пайрави касбу кори онҳо шавад.

Хушбахтона, ҷунин ҷавондӯхтарон байни мо хеле зиёдаанд, ки аз шароити созор бо масъулияти том истифода мекунанд. Ситораи Назарийён яке аз ҳамаи ҷавондӯхтарони хушбахти мамлакатамон соҳибистиқлол мебошад.

Фархундаи РАВШАНЗОД, донишҷӯии соли аввали гуруҳи тоҷикии Донишгоҳи давлатии Фарғона.

20 январӣ соли равон тахти роҳбарии Президент бобати инкишоф додани низоми дар мактабҳои омӯзиши забонҳои хориҷӣ ва касбомӯзӣ чамъомади васеъ баргузор шуд. Дар он вазъи бозорҳои меҳнат, ки қисмати зиёди хатмкунандагонӣ мактаб дар онҳо бидуни ягон касб қор мекунанд, танқид карда шуд.

Бо назардошти вазифаҳои, ки дар чамъомади мазкур ба миён гузошта шуданд, минбаъд дар ноҳия ва маҳаллаҳо дар ҳудуди мактаб ба хонандагон омӯзондани 64 навъи касб пешбини мешавад.

Алалхусус, дар макотиби рақамҳои 16, 24 ва 44-уми шаҳри Қаршии вилояти Қашқадарӣ 62 нафар хонандагон, ки дар синфҳои 10 ва 11 меконанд, асрори таъмири автомобилҳои сабуку вазнин, итисоси дарки аккумулятори автомобилҳо, муҳаррики онҳо, пайвандкунии, барои духтарон бошад, самти хидмати аввалияи тиббӣ омӯзонда хоҳад шуд.

Суратгир: Ч. НОРҚОБИЛОВ (ЎЗА).



ДАР ЁДИ БУЗУРГОН

Ҷунин ном дошт чорабиние, ки дар муассисаи таълими томактабии 34-уми ноҳияи Чуст дар ҳамкорӣи шуъбаи ноҳиявии Маркази маънавият ва маърифат, шуъбаҳои фарҳанг, таълими халқӣ ва муассисаҳои томактабӣ баргузор гарди.

Дар доираи моҳонаи маънавият аз ҷониби ташкилотҳои ҳамкор оиди омӯзиши эҷодӣ ва мероси маънавияи Алишер Навоӣ ва Захириддин Муҳаммад Бобур чорабинии маданият маърифатӣ оғоз гарди.

Барномаи композиция бадеӣ ва намоишҳои сахнаӣ бо иштироки омӯзгорон ва хонандагонӣ муассисаҳои таълими хозиринро шод гардонд.

Дар давоми чорабинӣ ғазалҳои шоирони бузург кироат карда шуд. Таъкид гарди, ки мо бояд ҳамеша мафҳумҳои некиро наққорӣ, ватандӯстӣ, садоқат ва эҳтироми падару модарро дар дили фарзандони худ ҷо кунем.

Баргузори ҷунин чорабиниҳо дар муассисаҳои таълими ба ҳукми аъна даромдааст. Ташкили вохӯриҳои эҷодӣ бо олимони адабиётшинос, шуғру нависандагон ва ташкили шабҳои навоишҳои дар ба-лашқол бардошти шӯр ва тафаккури насли наврас нақши муҳим мекӯнад.

Шоҳида ДАМИНОВА, хабарнигори «Овози тоҷик» дар вилояти Намангон.

Тавре ки пештар баҳар дода будем, соли 2021 дар қисмати таърих кӯҳнаи Бухоро аз ҷониби Оҷонсии миллии рушди технологияи иттилоотии Ҷумҳурии Қуриё нусхаи рақамии ҳамноманди мактабҳои Исмоили Сомонӣ бо кумаки технологияи маълумоти ҷуғрофии 3D «Digital Twin» офарида шуда, он ба низоми «Google maps» ворид гардида буд.

НУСХАҲОИ МЕРОСИ ДУГОНИКИ МАДАНИИ ИНШОТИ БУХОРО

Арзиши ин лоиҳа 150 ҳазор доллари ИМА аст. Соли гузашта ба мақсади офаридани нусхаи ҳамноманди рақамии тамоми иншооти мероси маданият маркази таърихии Бухоро, инчунин гузоштани асбоби камераҳои онлайн барои идоракунии масофа-вӣ мониторинги баъзе ёдгориҳои таърихӣ консепсия таҳия гардида, ҳуҷҷатҳои дахлдор ба лоиҳаи гранти Оҷонсии ҳамкорӣ байналхалқии Қуриё (КОИКА) тақдим ёфта буд. Ба қарибӣ бо мақсади омӯختани худуд,

масофа, ҷиҳатҳои техникаи иқтисодии лоиҳа ва имкониятҳои дар сатҳи воло ба сомон расондани он як гуруҳи му-тахассисҳои КОИКА ба Бухоро омаданд. Онҳо ҷойҳои таърихӣи шаҳри қуханро аз назар гузаронда, бо на-моёндагонӣ сомонҳои дахлдорӣ ви-лоят бобати ба амал татбиқ намудани лоиҳа мулоқот карданд.

Амрулло АВЕЗОВ, хабарнигори «Овози тоҷик» дар вилояти Бухоро.

Соли эътибор ба инсон ва таълими босифат

НАЗАРЕ БА КИТОБҲОИ ДАРСИИ «САВОДОМУЗИИ ЗАБОНИ МОДАРИ ВА ХОНИШ»

Тайи чанд соли охир дар сайтҳои интернетӣ ва маҷлиси суҳбатҳои дӯстон оиди ба меъёрҳои методиву педагогӣ ҷавоб наододани китобҳои дарсӣ суҳан ба миён меояд. Солҳо, ки дар мактаб ба сифати муаллим шугл доштам, худ чанд бор шохидӣ ин вазъи нугувор шуда будам. Омӯзгор намедонист бо чӣ роҳу равиш ба хонандагонӣ синфи яқум ё синфҳои болоӣ мавзӯи дарсро фаҳмонад. Китобҳои камбудихонӣ зиёде доштам ва имрӯз ҳам доранд, ки ҷойи таассуф аст. Аз ин рӯ, ба баъзе камбудихонӣ дурушт назари ҳолиси худро баён карданӣям, ки масъулин сари салоҳ оянд.

Китоби дарсии «Саводомӯзии забони модарӣ ва хониш» (Китоби дарсӣ барои донишомӯзони синфи 1-уми мактабҳои таълими миёнаи умумӣ, ки Вазорати таълими халқи Ўзбекистон ба нашр тавсия намудааст: Нашри нав. Тошканд – 2021. Теъдоди нашр 9220 нусха) – ба дастам расид.

Намедонам, китобро ба чӣ хотир «Саводомӯзии забони модарӣ ва хониш» номиданд, зеро худ ин ном як ибори душворҳазимест барои хонандаи соли аввали мактабӣ. Хуб, аз ин ҳам ҷашм пӯшем, дар дохили китоб қариб дарон маводу маълумот ё матнро дарёфт кардан наметавон, ки мувофиқи

номи китоб бошад ва ё хонандаи хурдсол аз он чизе омӯхта тавонад, ки онро «савод» гӯем. Магар намешуд барои фаҳми шудан номҳои, масалан, «Китоби хониш» (Барои хонандагонӣ синфи яқум) ё «Китоби аввал» ё «Ибтидои хониш» ё «Хониши ибтидоӣ» гузошта шавад...

Дар сафҳаи 63-юми ҳамаи китоб бо хати сурих гулобӣ навиштаанд: Ҳазинаи калимаҳо. Оё ҷунин номгузорию бобу мавзӯё ё сармавзӯё дуруст аст? Эҳтимол дар поён нишоне лозим буд!?

(Давомаш дар сах.4).

Рўйдои фарҳангӣ

Боиси хушнудист, ки тибқи сийёсати хирадмандонаи президентҳои Ўзбекистон Тоҷикистон, баробари дигар соҳаҳо, ба рушду тавсеаи фарҳанг, маънавият ва маърифати халқоқомон эътибори беш аз пеш дода мешавад.

ДЎСТИИ АДАБӢ – ДЎСТИИ АБАДӢ

Дар чамъомади навбатии Шӯрои адабиёти тоҷики Иттиҳоди нависандагони Ўзбекистон, ки бо иштироки адибон, шоиру нависандагон, қаламкашонони ҷавон, донишҷӯён ва ҳаводорони калом бадеъ баргузур шуд, дар ин хусус суҳан рафт.

Хусрави Саъдуллоҳ оид ба фаъолияти яқсолаи шӯро маълумот дод. Таъкид намуд, ки дар тӯли соли 2022 Шӯрои адабиёти тоҷик яқсо бо ташкилотҳои ҳамкор чашнвораву идҳои мардумӣ, аз ҷумла бахшида ба зодрузи мутафаккирони бузург, тақдироти китобҳои нави шоиру нависандагонро баргузур намуд.

Ўзбекистон «Девон»-и шоир Паймон аз нашр баромад. Сармуҳаррири маҷаллаи адаби, илмӣ ва фарҳангии «Дурдонаи Шарқ» Асадуллоҳи Исмоилова оиди пурмуҳтавои шуда истадони маҷалла харф зад.

Узв Иттиҳоди нависандагони Ўзбекистон Расулбеки Аҳмадзода доир ба муҳити адабиёти тоҷикони ноҳияи Сӯх муфассал харф зад.

С. БЕКНАЗАРОВА, хабарнигори «Овози тоҷик».

Имрӯз – Рӯзи инқилоби илмийи Эрон

«МО ҲАТТО СИМИ ХОРДОР НАДОШТЕМ...»



– Оқои сафир, 44-умин солгарди инқилобро Чумхури Исломи ҷи гуна пешво мегирад?

– Бояд бигӯям, ки ин инқилоб воқият мардумӣ буд ва халқро аз истибодоти режими шоханшоҳӣ раҳо кард.

Алҳол дар тамоми соҳаҳо ба андозаи қиёснопазир пеш рафтанд ва сийёсатмандон низ аз ғояҳои инсонпарварӣ ва мардумсолорӣ маншаъ мегиранд.

Дар ҳоле ки ба онҳо ҳама дастрасӣ дорад, дар айни ҳол мо 15 млн. нафар донишмӯз ва 6 млн. донишҷӯ дорем, ки бештар аз нимаи онҳо аз ҷумлаи дустарон хастанд.

Дар натиҷаи эътибор ба илму фановарӣ алҳол 70 ҳазор ширкати донишбунёд дорем, ки ин ҳама ба шарофати захири нируи инсонӣ бароямон даст додааст.

– Ҳоло дар арсаи ҷаҳон сийёсатҳои баъзе аз кишварҳо танҳо бо таҳрири мундариҷаи ҳамаи маълумоти ҷаҳонӣ ба ҳамаи маъраҷаҳои ҷаҳонӣ мегарданд.

– Дунёи имрӯза мисли занҷир аст – қишлоқро ҳама аз ҳам вобаста ва гоҳ фикр мекунӣ бидуни ҳам наметавонӣ. Ва баъзан мешавад, ки ин худро ҳамаи худомӯш ба ҷанҷоли беъямӣ мебаранд.

– Дунёи имрӯза мисли занҷир аст – қишлоқро ҳама аз ҳам вобаста ва гоҳ фикр мекунӣ бидуни ҳам наметавонӣ.

Ҳоло 44 сол аст, ки мардуми Эрон пас аз шикасти соҳти шоханшоҳӣ ва сукути мутлақияти сулолаи Пахлавиён дар Чумхури Исломи ба сар мебаранд.

Узбекистон аз аввалин солҳои истиқлолияти худ ба Эрон муносибати дипломатиро роҳандозӣ намуд ва беш аз 30 сол аст, ки дар Тошканд сафоратхонаи он фаъолият дорад.

Ҳоло аз корҳои муҳиме, ки пешниҳод гаштааст, аз байн бурдани виза аст.

Ҳоло аз корҳои муҳиме, ки пешниҳод гаштааст, аз байн бурдани виза аст.

Ҳоло аз корҳои муҳиме, ки пешниҳод гаштааст, аз байн бурдани виза аст.

Ҳоло аз корҳои муҳиме, ки пешниҳод гаштааст, аз байн бурдани виза аст.

Ҳоло аз корҳои муҳиме, ки пешниҳод гаштааст, аз байн бурдани виза аст.

Ҳоло аз корҳои муҳиме, ки пешниҳод гаштааст, аз байн бурдани виза аст.

Ҳоло аз корҳои муҳиме, ки пешниҳод гаштааст, аз байн бурдани виза аст.

Ҳоло аз корҳои муҳиме, ки пешниҳод гаштааст, аз байн бурдани виза аст.

Ҳоло аз корҳои муҳиме, ки пешниҳод гаштааст, аз байн бурдани виза аст.

Ҳоло аз корҳои муҳиме, ки пешниҳод гаштааст, аз байн бурдани виза аст.

Ҳоло аз корҳои муҳиме, ки пешниҳод гаштааст, аз байн бурдани виза аст.

Ҳоло аз корҳои муҳиме, ки пешниҳод гаштааст, аз байн бурдани виза аст.

Ҳоло аз корҳои муҳиме, ки пешниҳод гаштааст, аз байн бурдани виза аст.

Ҳоло аз корҳои муҳиме, ки пешниҳод гаштааст, аз байн бурдани виза аст.

Ҳоло аз корҳои муҳиме, ки пешниҳод гаштааст, аз байн бурдани виза аст.

Ҳоло аз корҳои муҳиме, ки пешниҳод гаштааст, аз байн бурдани виза аст.

Ҳоло аз корҳои муҳиме, ки пешниҳод гаштааст, аз байн бурдани виза аст.

Ҳоло аз корҳои муҳиме, ки пешниҳод гаштааст, аз байн бурдани виза аст.

Ҳоло аз корҳои муҳиме, ки пешниҳод гаштааст, аз байн бурдани виза аст.

Ҳоло аз корҳои муҳиме, ки пешниҳод гаштааст, аз байн бурдани виза аст.

Ҳоло аз корҳои муҳиме, ки пешниҳод гаштааст, аз байн бурдани виза аст.

Ҳоло аз корҳои муҳиме, ки пешниҳод гаштааст, аз байн бурдани виза аст.

Ҳоло аз корҳои муҳиме, ки пешниҳод гаштааст, аз байн бурдани виза аст.

Ҳоло аз корҳои муҳиме, ки пешниҳод гаштааст, аз байн бурдани виза аст.

Ҳоло аз корҳои муҳиме, ки пешниҳод гаштааст, аз байн бурдани виза аст.



Дар ҳамкорӣ бо Шӯрои Иттифоқи ҷавонони Ўзбекистони вилояти Сурхондарё ва қисмиҳои ҳарбӣ барои муассисаҳои таълими ибтидоӣ идҳои хайрияи «Ман донор ҳастам» гузаронида шуд.

Дар давоми ин иқдом Иттифоқи ҷавонони Ўзбекистон ва сартавони сохторҳои нируӣ, хидматчиёни ҳарбӣ ӣзҳор намуданд, ки дар аксияи «Ман донор ҳастам» мунтазам иштирок хоҳанд кард.

Суратгир: Ч. ҚЎЗИМУРОВА (Ўза).

НАЗАРЕ БА КИТОБҲОИ ДАРСИИ «САВОДОМЎЗИИ ЗАБОНИ МОДАРӢ ВА ХОНИШ»

(Авалаш дар сах.3).

Дар ҷое афсонаи «Бузаки Чингиллапо»-ро оварда, номи бузгола (бузича)-хоро бо харфҳои «Т», «Ч», «Э» зикр кардаанд, ки ман ин номҳоро то ҳол дар ҷое нахонда ва нашунда будам.

Сабзқинг, Шабдиз...». Номи аспҳоро худӣ мо – омӯзгорон ва ҳатто мутахассисон ба пуррагӣ намедонанд!

«Бандкашӣ», яъне чист? Бояд «ресмонкашӣ» гуфта шавад, зеро мо чунин намуди мусобиқаро меъёр ва одоби гузоранд. Зеро он ба ҳуқиқон хонандагон бетасир нест.

Як нуктаи дигар ин аст, ки масъулини ноогоҳ минбаъд бояд расмҳои тахти матро мувофиқи меъёр ва одоби гузоранд. Зеро он ба ҳуқиқон хонандагон бетасир нест.

Дар идома доир ба ноҳудабаронаи навишта (ё баргардон аз забони дигар) шудани китоби «Саводомӯзии забони модарӣ ва хониш» (синфи дуюм, қисми 1-ум) суҳан ба миён оварданӣ.

Нигаред ба саҳфаи 41: Шартӣ вазиғаи хонагӣ: «Чумлаи зеринро ба дафтар бо зебо-нависӣ рӯйбардор кунед».

Бехтар буд ин хел навишта шавад: «Чумлаи зеринро бо хати зебо ба дафтар нависед».

Аз ин ҳам гузашта, муаллифон дар баъзе саҳфаҳо луғат доданд ва баъзе калимаҳоро шарҳ додаанд, ки шарҳи калима аз ҳудуд қалмаи душвортар аст.

Дар саҳфаи 62 матни «Палангӣ барфӣ» омадааст: «...ба оилаи гурбамонандҳо тааллуқ дорад. Баъзан ба оилаи гурбамонандҳо тааллуқ дорад. Поёни болҳо ҳама сафед аст. Нӯлаш сафедӣ зардтоб, гавҳараки чашмаш сурхчатоб аст.

Дар минтақаи Осиёи Марказӣ паҳн гардидаанд. Он дар қисмати миёна ва болои қўҳҳо дар баландии 2000-2500 метр зиндагӣ мекунанд.

Дар минтақаи Осиёи Марказӣ паҳн гардидаанд. Он дар қисмати миёна ва болои қўҳҳо дар баландии 2000-2500 метр зиндагӣ мекунанд.

Дар минтақаи Осиёи Марказӣ паҳн гардидаанд. Он дар қисмати миёна ва болои қўҳҳо дар баландии 2000-2500 метр зиндагӣ мекунанд.

Дар минтақаи Осиёи Марказӣ паҳн гардидаанд. Он дар қисмати миёна ва болои қўҳҳо дар баландии 2000-2500 метр зиндагӣ мекунанд.

Дар минтақаи Осиёи Марказӣ паҳн гардидаанд. Он дар қисмати миёна ва болои қўҳҳо дар баландии 2000-2500 метр зиндагӣ мекунанд.

Дар минтақаи Осиёи Марказӣ паҳн гардидаанд. Он дар қисмати миёна ва болои қўҳҳо дар баландии 2000-2500 метр зиндагӣ мекунанд.

мада ба хоби зимистона мераванд». Услубан «хонаи худаш» дуруст аст, на «лонаи худаш».

«...ҳангоми болҳоҷиро қушадан тақрибан 3 метр мешавад. Афроди баркамол қаҳваранги сабук дорад, дар гардан парҳои тунуки дароззӯрӣ дорад.

«...ҳангоми болҳоҷиро қушадан тақрибан 3 метр мешавад. Афроди баркамол қаҳваранги сабук дорад, дар гардан парҳои тунуки дароззӯрӣ дорад.

«...ҳангоми болҳоҷиро қушадан тақрибан 3 метр мешавад. Афроди баркамол қаҳваранги сабук дорад, дар гардан парҳои тунуки дароззӯрӣ дорад.

«...ҳангоми болҳоҷиро қушадан тақрибан 3 метр мешавад. Афроди баркамол қаҳваранги сабук дорад, дар гардан парҳои тунуки дароззӯрӣ дорад.

«...ҳангоми болҳоҷиро қушадан тақрибан 3 метр мешавад. Афроди баркамол қаҳваранги сабук дорад, дар гардан парҳои тунуки дароззӯрӣ дорад.

«...ҳангоми болҳоҷиро қушадан тақрибан 3 метр мешавад. Афроди баркамол қаҳваранги сабук дорад, дар гардан парҳои тунуки дароззӯрӣ дорад.

«...ҳангоми болҳоҷиро қушадан тақрибан 3 метр мешавад. Афроди баркамол қаҳваранги сабук дорад, дар гардан парҳои тунуки дароззӯрӣ дорад.

«...ҳангоми болҳоҷиро қушадан тақрибан 3 метр мешавад. Афроди баркамол қаҳваранги сабук дорад, дар гардан парҳои тунуки дароззӯрӣ дорад.

«...ҳангоми болҳоҷиро қушадан тақрибан 3 метр мешавад. Афроди баркамол қаҳваранги сабук дорад, дар гардан парҳои тунуки дароззӯрӣ дорад.

рандаҳои вафот карда ғизо мегирад» гуфтан ҷи маъно дорад?

Чанд мақоло зарбулмасал омехта зикр ёфтаанд, ки бештар одомта мебаранд, на ҳайвони ваҳшияе чун хирс.

Дар ҳайрат меафтад, ки чаро муқарризон камбудҳои китобро ноиди гирифтаанд?

Дар ҳайрат меафтад, ки чаро муқарризон камбудҳои китобро ноиди гирифтаанд?

Дар ҳайрат меафтад, ки чаро муқарризон камбудҳои китобро ноиди гирифтаанд?

Дар ҳайрат меафтад, ки чаро муқарризон камбудҳои китобро ноиди гирифтаанд?

Дар ҳайрат меафтад, ки чаро муқарризон камбудҳои китобро ноиди гирифтаанд?

Дар ҳайрат меафтад, ки чаро муқарризон камбудҳои китобро ноиди гирифтаанд?

Дар ҳайрат меафтад, ки чаро муқарризон камбудҳои китобро ноиди гирифтаанд?

Дар ҳайрат меафтад, ки чаро муқарризон камбудҳои китобро ноиди гирифтаанд?

Дар ҳайрат меафтад, ки чаро муқарризон камбудҳои китобро ноиди гирифтаанд?

Дар ҳайрат меафтад, ки чаро муқарризон камбудҳои китобро ноиди гирифтаанд?

Дар ҳайрат меафтад, ки чаро муқарризон камбудҳои китобро ноиди гирифтаанд?

Дар ҳайрат меафтад, ки чаро муқарризон камбудҳои китобро ноиди гирифтаанд?

Акси садо

ТОҶДОРОНРО ҶӢ ШУД?

Мардуми тоҷик дар таърих ҳамчун халқи баору номус, соҳибфарҳангу соҳибзабон ном баровардаанд.

Имрӯз аз он шукр мекунем, ки дар давлати соҳибистиқлол зисту зиндагӣ дорему бо забони модарӣ хеш таҳсил менамоем.

Тоҷикон дар ҳамаи ғушаву қанори Ўзбекистон мардуми таҷовуви соҳибзабонанд.

Ҳабарнигори ҷамоати «Овози тоҷик» Ўзбакбой Раҳмон дар мақолааш «...«Овози тоҷик»-чӣ?» («Овози тоҷик», №7, 25 январӣ соли 2023) хеле дуруст меғӯяд: «Бешубҳа, мо – тоҷикон беҳиммату беғурур шудаем».

Нихоти ин бефарқиву безъитноист, ки соли равон обуна ба «Овози тоҷик» буду шуд 353 адад аст.

Ҳоло аз корҳои муҳиме, ки пешниҳод гаштааст, аз байн бурдани виза аст.

Ҳоло аз корҳои муҳиме, ки пешниҳод гаштааст, аз байн бурдани виза аст.

Ҳоло аз корҳои муҳиме, ки пешниҳод гаштааст, аз байн бурдани виза аст.

Ҳоло аз корҳои муҳиме, ки пешниҳод гаштааст, аз байн бурдани виза аст.

Ҳоло аз корҳои муҳиме, ки пешниҳод гаштааст, аз байн бурдани виза аст.

Ҳоло аз корҳои муҳиме, ки пешниҳод гаштааст, аз байн бурдани виза аст.

Ҳоло аз корҳои муҳиме, ки пешниҳод гаштааст, аз байн бурдани виза аст.

Ҳоло аз корҳои муҳиме, ки пешниҳод гаштааст, аз байн бурдани виза аст.

Ҳоло аз корҳои муҳиме, ки пешниҳод гаштааст, аз байн бурдани виза аст.

Мусоҳиби Тоҷибой ИКРОМОВ, хабарнигори «Овози тоҷик».

Овози тоҷик
МУАССИСЛАР:
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси
Кунунчилик палатаси Кенгаши,
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси
Сенати Кенгаши ва Ўзбекистон
Республикаси Вазирлар Маҳкамаси.
Тоҷик тилида нашр этилади.

Сармуҳаррир
Шерпўлод ВАКИЛОВ
Рузнома ҳафтае ду маротиба:
рузҳои чоршанбе ва шанбе чоп
мешавад.
Рузнома дар компютерхонаи идора
ҳарфчинӣ ва саҳифабандӣ гардида.

Ҳамаи нақши бадеӣ, очерку мақола аз 5 саҳифаи ҷопидаи интервалӣ ва
шарҳ аз 50 микрав зинд бошад, идора қабул намекунад. Рузнома ба
мақбули интишорнашуда ҷавоб намегардонад.
Рузнома 25 июни соли 2008 дар Оҷонси матбуот
ва хабароти Ўзбекистон таҳри рақами 0003 ба рӯйҳат
ғирифта шудааст.
Индекси нашр — 170. Фармоиши 2 Г-225. Адади
нашр 4616 ҳаҷм 2 ҷузъи ҷопӣ. Усули нашр — офсет,
андозаи А-2.
1 2 3 4 5 6

Суратхисоби мо дар бонк:
С/Ҳ 20212000300101767001, МҲО
00417. Филиали Автотранспорти
бонки ДСТ-и «АСАКА»
дар шаҳри Тошканд.
Муҳаррири навбатдор:
Т. Тўхтаев.
Мувофиқи ҷадвал — 21.30
Ба ҷоп сурӯда шуд — 02.40

Нишонии мо:
100000 ш. Тошканд,
кўчаи Матбуотчилар, 32.
Телефонҳо: қабулгоҳ: 233 - 82 - 83;
Котибот 233 - 83 - 35. Факс: 233-57-30.
сайт http://ovozitojik.uz/, e-mail:
ovozitoj@umail.uz, ovozitoj@list.ru
Индекси обуна 170.
Матбааи табуи нашри Ширкати саноатии «Шарқ».
Нишонии корхона: кўчаи Буюк Тўрон, хонаи 41.